

ПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН»

КОМПОНЕНТ «УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИЙ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА»

БАРНОМАИ «ДАСТГИРИИ ИДОРАКУНИИ МОЛИЯИ ДАВЛАТӢ»
КОМПОНЕНТИ «ТАҲКИМИ ИҚТИДОРИ СОЗМОНҲОИ ҶОМЕАИ ШАҲРВАНДӢ»

Модули 1: Асосҳои даври буҷетӣ, ҷараёни буҷетӣ ва тақсимои буҷет

Барнома

Рӯзи 1

- | | |
|---------------|---|
| 08:00 – 08:30 | Бақайдгирии иштирокчиён |
| 08:30 – 08:40 | Сухани ифтитоҳӣ |
| 08:40– 09:30 | Шиносой ва шарҳи мухтасари бахшҳои Модули 1, пре-тест. |
| 09:30–10:30 | Шарҳи даври буҷетӣ: Фазаҳо ва санадҳои асосӣ дар ташаккул, татбиқи буҷет ва қоидаҳои муҳим. Таҷрибаи Тоҷикистон. <i>Намоиши 1.1</i> |
| 10:30–10:45 | Танаффус |
| 10:45–12:00 | Шаффофияти буҷет дар Тоҷикистон: Унсурҳои асосӣ, қонунгузори маҳаллӣ ва тафовутҳои минтақавӣ. <i>Намоиши 1.2</i> |
| 12:00–13:00 | Таъоми нисфирузӣ |
| 13:00–15:30 | Кори амалӣ дар гурӯҳҳо: Арзёбии иқтисодии созмон барои ҷалби он ба раванди буҷетӣ, <i>варақаи кори 1.1</i> |
| 15:30–15:45 | Танаффус |
| 15:45–16:30 | Муаррифии натиҷаҳои кори гурӯҳҳо |
| 16:30–17:00 | Муҳокима ва ҷамъбаст; нақша барои фардо |



ПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН»

КОМПОНЕНТ «УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИЙ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА»

Рӯзи 2

- 08:00 – 08:30 Машқ, ташхис, нақшаи кори рӯз
- 08:30 – 09:15 **Тартиби қабули буҷет дар Тоҷикистон:** пешниҳод, баррасӣ ва тасдиқи буҷет. *Намоиши 1.3*
- 09:00 – 10:30 **Ҷалби созмонҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ба раванди буҷет ва салоҳияти онҳо.** *Намоиши 1.4*
- 10:30–10:45 **Танаффус**
10:45–11:30 **Муқаддимаи мониторинги буҷетӣ:** дар куҷо ва чи тавр пайдо намудани маълумоти буҷетӣ. *Муаррифии 1.5*
- 11:30–12:00 **Кори амалӣ:** ёфтани ва истифода бурдани маълумоти буҷетӣ, *варақаи кори 1.2*
- 12:00–13:00 **Таъоми нисфирӯзӣ**
- 13:00–15:30 **Кори амалӣ:** Кадом марҳилаи ҷараёни буҷетиро мониторинг кардан зарур аст, *варақаи кори 1.3*
- 15:30–15:45 **Танаффус**
- 15:45–16:30 **Муаррифии натиҷаҳои кори гурӯҳҳо**
- 16:30–17:00 **Муҳокима ва ҷамъбасти натиҷаҳо.** Анҷом ва арзёбии тренинг, пост-тест

